

«Тасдиқ карда шудааст»
бо фармоиши Вазири адлияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «_____» _____ с.20____ ,
№ _____

Дастурамал дар бораи тартиби бақайдгирии гаравҳо тавассути шабакаи интернет

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дастурамал дар бораи тартиби бақайдгирии гаравҳои молу мулки манқул тавассути шабакаи интернет (минбаъд Дастурамали мазкур) тартиби бақайдгирии гарави молу мулки манқулро тавассути шабакаи интернет муайян мекунад.

2. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- феҳрасти ягонаи давлатии уҳдадорихои гаравӣ (минбаъд Феҳрасти ягонаи давлатӣ) - манбаи иттилоотии маълумоти уҳдадорихои гаравӣ, ки дар мақомоти дахлдори адлия оид ба бақайдгирии шартномаҳои гарав таъсис дода ва пеш бурда мешавад;

- рақами баҳисобгирӣ- рақамест, ки барои дастрасӣ ба манбаи маълумоти Феҳрасти ягонаи давлатӣ чиҳати ба амал баровардани бақайдгирии хабарномаҳо ва ҷустуҷӯҳо имконият медиҳад;

- соҳиби рақами баҳисобгирӣ- шахсест, ки дорандаи рақами мушаххас, ки Дастурамал мазкур муқаррар кардааст, мебошад. Ӯ шахсест, ки ба вай дар натиҷаи бақайдгирӣ рақами баҳисобгирӣ аз тарафи Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ дода шудааст. Соҳиби рақами баҳисобгирӣ инчунин гаравгир низ шуда метавонад;

- системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ - манбаи маълумот аст, ки он мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи гарави молу мулки манқул" ва Тартиби бақайдгирии гаравҳо ва пешбурди Феҳрасти ягонаи давлатии уҳдадорихои гаравӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 сентябри соли 2015, № 603 тасдиқ шудааст, ташкил карда шуда, истифода бурда мешавад;

- иқтибос - ҳуҷҷатест, ки аз тарафи Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ дар шакли тасдиқи бақайдгирӣ, ҷустуҷӯӣ ё ҷузъҳои рақами баҳисобгирӣ дода шудааст;

- рамз - рақами шахсии соҳиби рақами баҳисобгирист, ки барои истифодабарии рақами шахсӣ дар Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ имкон медиҳад;

- музд - музди хизматрасониҳои Феҳрасти ягонаи давлатӣ мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- амволи дорой хусусияти умумӣ - ҳама гунна молу мулки манқуле, ки мувофиқи Дастурамали мазкур ба намуди мушаххаси амволи манқул рост намеояд;
- рақами силсилави (серияви)- рақами кузови (рамаи) воситаи нақлиёт;
- хабарнома- маълумоте, ки ба Феҳрасти ягонаи давлатӣ барои бақайдгирии гавари молу мулки манқул, ворид намудани тағйирот ба гавари ба қайд гирифташуда ва ҷустуҷӯи маълумот дохил карда шудааст;
- бақайдгирӣ – ҷараёни худкори (автоматикӣ) ворид намудани маълумоти хабарномаҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ;
- рақами бақайдгирӣ- рақами мушаххасе, ки аз ҷониби Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ барои ҳар як сабти бақайдгирӣ дар манбаи маълумот дода шудааст;
- системаи Феҳрасти ягонаи давлатӣ (системаи Феҳраст) – системаи иттилоотии уҳдадорӣҳои гавари.

2. МАҚОМИ БАҚАЙДГИРАНДА

3. Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор Феҳристи ягонаи давлатии уҳдадорӣҳои гавари, ки тамоми маълумотро барои бақайдгирии гавари молу мулки манқул дар бар мегирад, пеш мебарад.

4. Мақоми бақайдгиранда раванди бақайдгирии хабарномаҳо идора карда, тамоми маълумотро ба воситаи Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ ба ҳама гуна шахсе, ки ба талаботи пешниҳодкардаи Дастурамали мазкур ҷавобгӯ мебошад, пешниҳод менамояд.

5. Раванди бақайдгирии хабарномаҳо дар асоси Дастуруламали мазкур дар шакли электронӣ амалӣ карда мешавад.

6. Дастрасӣ ба Системаи иттилоотии Феҳристи ягонаи давлатӣ тариқи суроғаи электронии www.fehrist.tj амалӣ мегардад.

7. Тасдиқи ҷузъиёти рақами баҳисобгирӣ дар бораи бақайдгирӣ ва натиҷаи ҷустуҷӯи тавассути Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ ба соҳиби рақами баҳисобгирӣ ё ба дигар шахси ваколатдор дар шакли электронӣ аз лаҳзаи ба вучуд омадани рақами дахлдор, пешниҳод карда мешавад. Хабарномаи гаварӣ аз лаҳзаи тасдиқи бақайдгирӣ, ки аз тарафи Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ дода шудааст, ба қайд гирифта ҳисобида мешавад. Тасдиқи бақайдгирии хабарномаҳо ва натиҷаи ҷустуҷӯи ҳуҷҷати расмӣ Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ мебошад.

8. Ҳангоми гузаронидани корҳои профилактикӣ дар Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ мақоми бақайдгиранда расондани хизматҳо боз медорад ва маълумоти дахлдорро дар сайти электронии худ ҷой медиҳад.

9. Мақоми бақайдгиранда хабарномаҳои воридшуда, инчунин иқтибосҳои аз Феҳрасти ягонаи давлатӣ додасҳударо дар шакли электронӣ ба ҳисоб мегирад.

3. РАҚАМҲОИ БАҲИСОБГИРИИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОН ВА ПАРДОХТИ ХИЗМАТРАСОНИ

10. Бақайдгирӣ ва додани рақами баҳисобгирӣ барои истифодабарандагони Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ тариқи муроҷиат ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтори он дар вилоятҳо дар шакли замимаи №1 Дастурамали мазкур амалӣ мегардад.

11. Шакли пуркардашудаи дархост, яқоя бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ба Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтори он дар вилоятҳо мувофиқан ба суроғаҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

- Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 25;

- Раёсати адлияи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон: шаҳри Хоруғ, кӯчаи Ш.Шокиргиз, 25;

- Раёсати адлияи вилояти Хатлон: шаҳри Бохтар, кӯчаи Кайҳоннавардон, б/р;

- Раёсати адлияи вилояти Суғд: шаҳри Хучанд, кӯчаи Сирдарё, 46;

12. Пас аз пешниҳоди шакли пуркардашудаи дархост, ба муроҷиаткунанда аз лаҳзаи муроҷиат дар муҳлати 1 (як) рӯзи корӣ «Рақами баҳисобгирӣ» ва «Рамз» барои авторизатсия дар Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ дода мешавад. «Рамз» ба суроғаи электронии соҳиби рақами баҳисобгирӣ, ки дар дархост нишон дода шудааст, фиристода мешавад.

13. Ҳар як соҳиби рақами баҳисобгирӣ бо интерфeyси истифодабаранда шинос ва оид ба масъулият ҳангоми кор дар Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ огоҳ карда мешавад.

14. Соҳиби рақами баҳисобгирӣ мутабиқан ба рақами баҳисобгирии худ ҳуқуқи комил дорад, ки бақайдгирии хабарномаҳо ба ҷо оварад, ба гавари ба қайд гирифташуда тағйирот ворид созад, қайдҳоро бекор кунад ва ҷустуҷӯ гузаронад, инчунин хабарномае, ки дар он соҳиби рақами баҳисобгирӣ ва боз як шахс ё аз ин бештар ҳамчун гаваргирон нишон дода шудаанд, ба қайд гирад.

15. Соҳиби рақами баҳисобгирӣ ба ҳисобномае, ки барои пардохти бочии давлатӣ барои мақоми бақайдгиранда дар шӯъбаҳои таъиншудаи БДА «Амонатбонк» муқаррар шудааст, маблағ мегузаронад. Пас аз интиқоли маблағ ба ҳисобномаи мақоми бақайдгиранда дар бонки амонатгузорӣ, мақоми бақайдгиранда ба рақами баҳисобгирӣ ба андозаи маблағи гузаронидашуда мувофиқи иқтибоси ҳисобномае, ки бонк ба мақоми бақайдгиранда фиристодааст, маблағгузорӣ мекунад.

16. Пардохти хизматрасонӣ тибқи тартиби бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бочии давлатӣ» муқарраршуда амалӣ мегардад.

4.ХАБАРНОМАҲО

17.Мақоми бақайдгиранда хабарномаҳои зеринро қабул менамояд:

- хабарномаи гаравӣ дар бораи бақайдгирии гарави молу мулки манкул;
- хабарномаи гаравӣ дар бораи ворид намудани тағйирот ба гарави ба қайд гирифташуда;

- хабарномаи гаравӣ дар бораи ҷустуҷӯи маълумот аз Феҳрасти ягонаи давлатӣ вобаста ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молу мулк ва уҳдадорихо.

18. Мақоми бақайдгиранда ҳуқуқ надорад, ки барои бақайдгирии хабарномаҳо ҳуҷҷатҳо ё маълумот талаб намояд. Рад кардани бақайдгирӣ аз тарафи Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ ба таври автоматӣ иҷро мегардад.

19. Додани маълумот аз Феҳрасти ягонаи давлатӣ дар ҳолатҳои рад карда мешавад, ки агар:

- барои ҷустуҷӯи иттилоот дар Феҳрасти ягонаи давлатӣ ягон маълумот аз ягон меъёри ҷустуҷӯи пешбиникардаи банди 17 Дастурамали мазкур нишон дода нашуда бошад;

- набудани маблағ дар суратҳисоби соҳиби рақами баҳисобгирӣ, ба истиснои ҳолатҳои дар асосҳои бемузд пешниҳод кардани маълумот аз Феҳрасти ягонаи давлатӣ.

20. Гаравгирон ё гаравдеҳони иловагӣ метавонанд дар хабарнома дарҷ карда шаванд.

21. Ҳангоми хонапурӣ кардани хабарномаҳои гаравӣ алифбои кирилли истифода бурда мешавад.

22. Феҳрасти ягонаи давлатӣ имконияти ҷустуҷӯи маълумотро мувофиқи меъёрҳои зерин таъмин мекунад:

- рақами мушаххаси гаравдеҳ;
- рақами кузови (рамаи) воситаи нақлиёт;
- рақами бақайдгирӣ.

5. БАҚАЙДГИРИИ ГАРАВҲО

23. Бақайдгирии гаравҳо тавассути хабарномаҳо тариқи ворид намудани маълумот ба Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ бевосита аз ҷониби соҳиби рақами баҳисобгирӣ ё шахси ваколатдори он амалӣ мегардад. Муҳлати амали бақайдгирии гарав аз лаҳзаи бақайдгирӣ то 5 солро ташкил дода, тамдиди он тибқи тартиби бо Дастурамали мазкур муқарраршуда сурат мегирад.

24. Ба гарави ба қайд гирифташуда дар ҳолатҳои зерин тағйирот ворид карда мешавад:

- бекор кардани бақайдгирӣ;
- тамдиди муҳлати бақайдгирӣ;
- хориҷ кардани гаравгир;

- хориҷ кардани гаравдеҳ;
- хориҷ кардани молу мулки манқул;
- илова кардани гаравгир;
- илова кардани гаравдеҳ;
- илова кардани молу мулки манқул.

6. ИҚТИБОСҲО

25. Агар хабарнома мувофиқи талаботи ҳамин Дастурамал пешниҳод карда шуда бошад, Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ иқтибосро, ки маълумоти дар хабарнома ҷойдоштаро дорад, медиҳад.

26. Илова ба маълумоте, ки дар сархати пешин нишон дода шудааст, дар иқтибос рақами бақайдгирӣ, инчунин сана ва вақти бақайдгирӣ нишон дода мешавад.

7. УҲДАДОРИҲОИ ГАРАВГИР ОИД БА ПЕШНИҲОД КАРДАНИ МАЪЛУМОТ

27. Гаравдеҳ ё ҳар шахсе, ки соҳибмулки амволи манқули дар бақайдгирӣ нишондодашуда мебошад, ҳуқуқ дорад аз шахсе, ки дар ҳуди ҳамон бақайдгирӣ ба сифати соҳиби рақами баҳисобгирӣ ё гаравгир мебошад, талаб намояд, ки ба бақайдгирӣ ба кадри зарурат тағйирот дохил намояд, агар:

- тамоми уҳдадориҳои ба бақайдгирӣ тааллуқдошта иҷро шуда бошанд;
- тасвири молу мулки манқул дар бақайдгирӣ ба амволе тааллуқ дошта бошад, ки дар шартномаи гарави дар бақайдгирӣ нишон додашудаи байни гаравдеҳ ва гаравгир ҷой надошта бошад;
- дар байни гаравгир ва гаравдеҳе, ки дар бақайдгирӣ нишон дода шудааст, шартномаи гарав мавҷуд набошад.

28. Шахсе, ки ба вай мувофиқи банди 27 талабот пешниҳод карда шудааст, вазифадор аст талаботро дар давоми 15 рӯзи баъди гирифтани он иҷро кунад.

29. Дар сурати аз тарафи шахсе, ки ба вай мувофиқи бандҳои 27 ва 28 талабот пешниҳод карда шудааст, беасос иҷро накардани талабот, шахси талаботро пешниҳодкарда ҳуқуқ дорад ба тариқи судӣ талаб кунад, ки ба бақайдгирӣ тағйирот дохил карда шавад ё он бекор карда шавад.

30. Мақоми бақайдгиранда баъд аз гирифтани ҳалномаи эътибори қонунӣ пайдоркардаи суд мувофиқи ҳалномаи суд ба бақайдгирӣ тағйирот ворид менамояд ё онро бекор мекунад.

8. НАМУДҲОИ МОЛУ МУЛКИ ДОРОИ РАҚАМҲОИ СИЛСИЛАВӢ

31. Намудҳои молу мулки дорои рақамҳои силсилави воситаҳои нақлиёт мебошанд.

9. ҶАВОБГАРӢ

32. Мақоми бақайдгиранда барои мазмун ва дурустии маълумоте, дар хабарномаҳо нишон дода шудааст, ҷавобгар намебошад.

33. Соҳиби рақами баҳисобгирӣ барои ҳар хатогӣ, норасоӣ ё таҳрифи маълумоте, ки ба Системаи иттилоотии Феҳрасти ягонаи давлатӣ ворид кардааст, инчунин барои истифодаи нодурусти рақами баҳисобгирӣ ва рамзи худ ҷавобгари пурра дорад.